



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз « 03 » 12 соли 2020

№ 294

«Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2015, №173»

Бо мақсади пешбурди назорати қисми даромади Бюҷети давлатӣ мутобиқи банди 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, №187 тасдиқ гардидааст,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Ба қисми 1 Гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2015, №173 тасдиқ гардидааст, «Гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастурамалҳои истифодабарии онҳо» аз рӯи ташаккулёбии манбаъҳои даромади шахсони воқеӣ тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шавад:

- дар зерқисми 1.1. Даромадҳои давлатӣ ва грантҳо дар рамзи 1.01.01. андоз аз даромад ва андоз аз ғоида рамзҳо бо тартиби зерин илова карда шавад;

1.01.01.03. даромад дар шакли музди меҳнат;

1.01.01.04. аз суди саҳмияҳо (дивидентҳо);

1.01.01.05. даромад аз ғоизҳо (аз рӯи даромади ғоизи пешбинамудаи Бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ, ки нисбати пасандозҳои бонкӣ муқарраргардида ва дигар амалиётҳои ба ин монанд, ки қонунгузори амалкунанда манъ накардааст, моддаи 127 Кодекси андоз);

1.01.01.06. даромади иҷораи молу мулк ва афзоиши арзиш аз фурӯши молу мулк;

1.01.01.07. дигар даромадҳои шахсони воқеие, ки ба намудҳои рамазҳои 1.01.01.03-1.01.01.07 шомил нагардидаанд.

- дар рамази 1.02.02. “Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет” рамазҳо бо тартиби зерин илова карда шаванд:

1.02.02.23. Хирочи сайёҳӣ;

1.02.02.24. Хироч барои сафари ҳаҷ ва умра.

2. Дар ҳисобҳои НЯҲ ва ОМД бандҳои зерин илова карда шаванд:

-дар рамази 10101 “Андоз аз даромад ва андоз аз фоида”, зерқисми 2.5 Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) даромадҳои давлатӣ ва грантҳо бо рамазҳои ОМД 2001 ва НЯҲ дар таҳрири зайл ифода карда шаванд;

10101	Андоз аз даромад ва андоз аз фоида		
1.01.01.03	даромад дар шакли музди меҳнат	11115	411151
1.01.01.04	суди саҳмияҳо (дивидентҳо)	11115	411153
1.01.01.05	даромад аз фоизҳо	11115	411154
1.01.01.06	даромади иҷораи молу мулк ва афзоиши арзиш аз фурӯши молу мулк	11115	411155
1.01.01.07	дигар даромадҳои шахсони воқеие, ки ба намудҳои даромади болозикр шомил нагардидаанд	11115	411156
1.02.02.23	Хирочи сайёҳӣ	1422	4.42.270
1.02.02.24	Хироч барои сафари ҳаҷ ва умра	1422	4.42.280

3. дар қисми 4. “Даромадҳо”, зерқисми 3.1. Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ пас аз сатри “Андози ҳадди ақал аз соҳибкорони инфиродӣ” дар таҳрири зерин дарҷ карда шаванд:

	11115	4	11	150	андоз аз даромади шахсони воқеӣ
	11115	4	11	151	даромад дар шакли музди меҳнат
	11115	4	11	152	даромад дар шакли музди меҳнат – ташкилотҳои буҷетӣ
	11115	4	11	153	даромад аз суди саҳмияҳо
	11115	4	11	154	даромад аз фоизҳо

	11115	4	11	155	даромад аз иҷораи молу мулк ва афзоиши арзиш аз фурӯши молу мулк
	11115	4	11	156	дигар даромадҳои шахсони воқеие, ки ба намудҳои даромади болозикр шомил нагардидаанд.
	1422	4	42	270	Хирочи сайёҳӣ
	1422	4	42	270	Хироч барои сафари ҳаҷ ва умра


4. Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молия воридоти андоз аз даромад дар манбаи пардохт ба қисми даромади буҷети давлатӣ тибқи муқаррароти қисми 1 фармоиши мазкур дар Гурӯҳбандии даромадҳо ба роҳ монад.

5. Нусхаи фармоиши мазкур ҷиҳати таъмини назорати пардохти саривақтии андозҳо дар манбаи пардохт ва мутобиқ гардонидани барномаи компютери андозсупорандагон ба Гурӯҳбандии даромад ва хароҷот ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шавад.

6. Фармоиши мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода мешавад.

7. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи Муовини вазири молия Гулмуродзода К.Г. вогузор карда шавад.

Вазир



Ф. Қаҳҳорзода